



Energy Micro (Silicon Labs)

## EFR32FG1V131F128GM32-C0

Қисми рақамӣ:

EFR32FG1V131F128GM32-C0

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Energy Micro (Silicon Labs)

Тавсифи Маҳсулот

IC SOC 16KB 128KB FLASH 32QFN

Маълумотнома:

 EFR32FG1V131F128GM32-C0.pdf

Роҳнамо

 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН

Ҳолати хавфи

24196 pcs stock

Гирифтани аз

Гонконг


Роҳи фириодан

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













## Хусусиятҳои EFR32FG1V131F128GM32-C0

ҚИСМИ РАҚАМӢ	EFR32FG1V131F128GM32-C0
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	Energy Micro (Silicon Labs)
ТАВСИФИ	IC SOC 16KB 128KB FLASH 32QFN
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
МИҚДОРИ КАМ	24196 pcs
РӢҲАТ	 EFR32FG1V131F128GM32-C0.pdf
СИЛСИЛА	*
ПУРРА	Tray
ПАКЕТИ / КАДОМ	32-VFQFN Exposed Pad
ДИГАР НОМҶО	336-5356 EFR32FG1V131F128GM32-C0-ND
САТҶИ НОРАСОИИ НУРИҶО (MSL)	2 (1 Year)
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	IC RF 32-VFQFN Exposed Pad

## Садо Меҳмони "Озодӣ"

Energy Micro (Silicon Labs) EFR32FG1V131F128GM32-C0	Диструктор EFR32FG1V131F128GM32-C0	Дорандаи EFR32FG1V131F128GM32-C0
EFR32FG1V131F128GM32-C0 Нарҳ	EFR32FG1V131F128GM32-C0 Суратҳо	Image EFR32FG1V131F128GM32-C0
EFR32FG1V131F128GM32-C0 PDF Маълумотнома	EFR32FG1V131F128GM32-C0 Иттилооти боргири	EFR32FG1V131F128GM32-C0 Маълумотнома
EFR32FG1V131F128GM32-C0 Stock	Хариди EFR32FG1V131F128GM32-C0	Хариди Energy Micro (Silicon Labs) EFR32FG1V131F128GM32-C0
Energy Micro (Silicon Labs) EFR32FG1V131F128GM32-C0	Дорандаи Energy Micro (Silicon Labs)	Дорандаи Energy Micro (Silicon Labs)
Energy Micro (Silicon Labs) EFR32FG1V131F128GM32-C0	Energy Micro EFR32FG1V131F128GM32-C0	Energy Micro (Silicon Labs) EFR32FG1V131F128GM32-C0
Silicon Laboratories EFR32FG1V131F128GM32-C0	Silicon Labs EFR32FG1V131F128GM32-C0	

## Маҳсулотҳои марбута

 <p><b>EFR32FG1V131F256GM32-C0</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: VALUE LINE: EFR32FG SUBG,256KB,3 Дар фурӯш: 20092 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>EFR32FG1V131F256GM48-C0</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: VALUE LINE: EFR32FG SUBG,256KB,4 Дар фурӯш: 20622 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>EFR32FG1V032F128GM32-C0</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 16KB 128KB FLASH 32QFN Дар фурӯш: 27541 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>EFR32FG1V131F128GM48-C0R</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 16KB 128KB FLASH 48QFN Дар фурӯш: 25707 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>EFR32FG1P133F64GM48-C0</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 32KB 64KB FLASH 48QFN Дар фурӯш: 16908 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>EFR32FG1V131F128GM32-C0R</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 16KB 128KB FLASH 32QFN Дар фурӯш: 27988 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>EFR32FG1P133F64GM48-C0R</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 32KB 64KB FLASH 48QFN Дар фурӯш: 21490 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>EFR32FG1V131F256GM32-C0R</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 32KB 256KB FLASH 32QFN Дар фурӯш: 24688 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>EFR32FG1V032F256GM32-C0</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 32KB 256KB FLASH 32QFN Дар фурӯш: 25425 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>EFR32FG1V032F128GM32-C0R</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 16KB 128KB FLASH 32QFN Дар фурӯш: 28884 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>EFR32FG1V131F128GM48-C0</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 16KB 128KB FLASH 48QFN Дар фурӯш: 19139 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>EFR32FG1V032F256GM32-C0R</b> Истеҳсолкунандагон: Energy Micro (Silicon Labs) Тавсифи: IC SOC 32KB 256KB FLASH 32QFN Дар фурӯш: 25766 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>

Copyright © 2020 дистрибутор бозътимоди чузъҳои электронӣ

Почтаи электронӣ: Info@infinity-electronic.com

Суроға: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Ван Чай, Гонконг

